

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

### РИЗОИЯТ

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, дар шахси ректори Донишгоҳ - Назарзода Хайрулло Холназар, доктори илмҳои техникӣ, дотсент тибқи 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 79-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, розигиро барои баромад намудан ҳамчун муассисаи пешбари диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст, медиҳад. Бандҳои 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 79-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассисаи пешниҳод месозем:

1	Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисорот)	Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
2	Номи ихтисоршудаи муассиса мувофиқи оиннома	ДДТТ
3	Индекс, суроға	734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ 1/2
4	Рақами телефони тамос, суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи сомонаи расмӣ электронӣ дар шабакаи «Интернет»	Тел.: +992 (37)234-83-46 Факс. +992 (37) 234-85-46 E-mail: mail@ddtt.tj
5	Маълумот дар бораи роҳбари муассиса насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ,	Назарзода Хайрулло Холназар, доктори илмҳои техникӣ, дотсент - ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

	унвони илмӣ; вазифа	
6	Маълумот дар бораи роҳбари идораи зерсохтори муассиса насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; вазифа	Алиев Ф. номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии факултети менеҷмент ва ҳуқуқи тиҷоратии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
7	Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир	1. Алиев, Ф.Ш. Дурнамои рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2021. № 1. - С. 265-271. ISSN: 2308-054X 2. Алиев, Ф.Ш. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва масъалаи ташкили давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - № 2 (31). - С. 225-230. ISSN: 2308-054X 3. Алиев, Ф.Ш. Нигилизми ҳуқуқӣ ҳамчун омили зидди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - № 4 (33). - С. 228- 233. ISSN: 2308-054X 4. Алиев, Ф.Ш. Нақши қонунгузорӣ дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2021. - №1. - С. 265-271. ISSN: 2413-5151. 5. Алиев, Ф.Ш. Нақши тарбияи ҳуқуқӣ дар болобурди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 2021.-№1 (21). - С. 14-20. ISSN:2414 9217 6. Меликов, У.А. Концепсияи рушди қонунгузори иттилоотӣ [Матн] / У.А. Меликов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2020. - № 2. - С. 19-26. ISSN:2305-0535 7. Меликов У.А. Применение нетрадиционных способов защиты при нарушении прав посредством интернета в Таджикистане [Текст] / У.А. Меликов // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховадинова Академии наук Республики

	<p>Таджикистан. - 2018. - №2. -С. 153-158. ISSN:0235-005X</p> <p>8. Кудратов, Н.А. Уголовно-правовая характеристика категории «государственные преступления» во время государственности таджиков при Исламе [Текст] / Н.А. Кудратов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №10. - С. 177-183. ISSN: 2413-5151.</p> <p>9. Кудратов, Н.А. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности Республики Таджикистан [Текст] / Н.А. Кудратов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. - 2019. - №3 (28). - С. 248-251. ISSN: 2413-5151.</p> <p>10. Кудратов, Н.А. Такмилёбии муқовимат бо экстремизм - ҳамчун кафили сулҳу субот ва пойдории давлатдорӣ [Матн] / Н.А. Кудратов, З.М. Сафарова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - №1 (30). - С. 252-258. ISSN: 2413-5151.</p> <p>11. Кудратов, Н.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности государства (государственные преступления). [Текст] : монография / Н.А. Кудратов. – Душанбе: Бахманруд, 2019. - 172 с.</p>
--	--

Роҳбари муассиса: доктори илмҳои техники, дотсент, ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Назарзода Х. Х.

Имзои Назарзода Х. Х.-ро тасдиқ мекунам. Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси Донишгоҳи давлатии тиҷорат Тоҷикистон

«20» феврал соли 2023

С.С. Пирзода

